



## Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон

### АРИЗА

оиди аз баҳисобгирӣ (қайди андозӣ) баровардани шахси ҳуқуқӣ,  
намояндагӣҳои дипломатӣ ва намояндагӣҳои ба онҳо баробаркардашудаи  
давлатҳои хориҷии дар Ҷумҳурии Тоҷикистон аккредитатсияшуда  
(ба истиснои шахсони ҳуқуқие, ки бақайдгирии давлатии онҳо мувофиқи  
қонунгузорӣ аз ҷониби мақомоти андоз анҷом дода мешавад)

Қисмати мазкур танҳо аз ҷониби мутахассиси мақомоти андоз пур карда мешавад:

Мақомоти андоз бақайдгиранда

Рақами ариза  Таърихи ариза / /  сол

Тавсияҳо барои пур кардани Ариза:

- ✓ барои кӯмак чиҳати дуруст пур кардани Аризаи мазкур, ба мутахассиси мақомоти андоз муроҷиат намоед
- ✓ аризаро бо ҳуруфоти ҷопӣ пур кунед, миёни калимаҳо як хоначаро ҳолӣ монед
- ✓ ҳангоми пур кардан ручкаи саққодори ранги сиёҳчадоштаро истифода намоед

#### Қисми I. Маълумот дар бораи андозсупоранда

1 Шақли моликият

2 Рамзи оморӣ

3 Шақли ташкили ҳуқуқӣ

4 Мақомоти бақайдгирии давлатӣ

Рақами бақайдгирӣ  сана / /  сол

5 Номи пурраи андозсупоранда

6 Номи мухтасар

Рақами мушаххаси андозсупоранда  сана баҳисобгирӣ / /  сол

7 Суроғи ҳуқуқӣ

Вилоят  Шаҳр/ ноҳия

Шаҳрак/ Ҷамоати деҳот  Деҳа

Кӯча  Бино  Хона

8 Маълумот оид ба таъсисдиҳанда (номи пурраи андозсупоранда)

РМА  РЯМ

#### Қисми II. Танҳо барои намояндагӣҳои дипломатӣ ва (ё) намояндагӣҳои ба онҳо баробаркардашудаи давлатҳои хориҷӣ

1 Шақли моликият

2 Рамзи оморӣ

3 Шақли ташкили ҳуқуқӣ

4 Мақомоти бақайдгирии давлатӣ

Рақами бақайдгирии  Санаи бақайдгирии / /  сол.

5 Номи пурраи намояндагии дипломатӣ ва (ё) намояндагии ба он баробаркардашуда

Рақами мушаххаси андозсупоранда  сана баҳисобгирии / /  сол

6 Суроғи ҳуқуқӣ  
Вилоят  Шаҳр / ноҳия   
Шаҳрак / Ҷамоати деҳот  Деҳа   
Кӯча  Бино  Хона (хучра)

### Қисми III. Маълумот дар бораи аз баҳисобгирии (аз қайди андозӣ) баровардани андозсупоранда

1 Сабабҳои аз баҳисобгирии (аз қайди андозӣ) баровардани андозсупоранда: (дар хоначаи дахлдор аломати «X» гузоред)

- вобаста ба барҳамхӯрӣ (қатъ намудани фаъолият);  - вобаста ба муфлисшавӣ;  - вобаста ба ҳамроҳкунӣ;  
 - дар асоси қарори судӣ;  - вобаста ба муттаҳидшавӣ  - вобаста ба ҷудошавӣ  - вобаста ба тақсимшавӣ

2 Ҳуҷжатҳои пешниҳодгардида вобаста ба барҳамхӯрӣ дар ҳаҷми  варақ.

- қарор ва (ё) дигар ҳуҷжати тасдиқкунанда оид ба барҳамдиҳӣ;  
 - санади муқоисавӣ оид ба иҷрои ўҳдадориҳои андоз;  
 - санади санҷишии ниҳой (маҷмӯъи) оид ба барҳамдиҳӣ;  
 - маълумотномаи мақомоти андоз оид ба надоштани қарзи андоз;  
 - маълумотномаи мақомоти омор оид ба бекор намудани рамзҳои оморӣ;  
 - маълумотномаи гумрук оид ба амалиёти иқтисоди хориҷӣ;  
 - маълумотномаи корҳои дохили оид ба бекор намудани мӯҳрҳои ба андозсупоранда тааллуқдошта;  
 - маълумотномаи бонк ва (ё) дигар ташкилоти қарзӣ оид ба бастании суратҳисобҳои бонкӣ;  
 - нусхаи рӯзнома бо эълон оид ба барҳамдиҳӣ.

(дар хоначаи дахлдор аломати «X» гузоред)

### Масъулияти андозсупоранда

Ман барои дурустӣ ва пуррагии маълумоте, ки дар аризаи мазкур оварда шудааст, тибқи қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон масъулият дорам.

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(Ном ва насаби аризадиҳанда) (Имзо)

Санаи пешниҳоди Ариза / /  сол.

### Қайди мақомоти андоз


Ман мутахассиси мақомоти андоз, дурустии маълумотҳои дар Аризаи мазкур дарҷгардида ва ҳуҷжатҳои пешниҳоднамудаи андозсупорандаро санҷида баромада онҳоро қабул намудам.

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(Ном ва насаби мутахассиси мақомоти андоз) (Имзо)

Санаи қабули Ариза / /  сол.

Дар асоси Аризаи мазкур ва ҳуҷжатҳои пешниҳоднамудаи андозсупоранда,

РМА  ба андозсупоранда додашуда аз Феҳристи ягонаи давлатии андозсупорандагон бароварда шуд.



Мӯҳри мақомоти андоз